

ҶСК «Корхонаи кимиёвӣ»

**Ҳисоботи молиявӣ ва
хулосаи аудитори мустақил
барои соли дар санаи 31
декабри соли 2023 ба анҷом
расида**

МАСЪУЛИЯТИ РОҲБАРИЯТ БАРОИ ТАҲИЯ ВА ПЕШНИҲОДИ ҲИСОБОТИ МОЛИЯВӢ

Шаҳодати зерин бо мақсади муайянсозии дараҷаи ҷавобгарии аудиторон оиди ҳулосаи мустақили худ ва нишон додани масъулияти роҳбарияти Ҷамъияти саҳоми кушодаи «Корхонаи қиммӣвӣ» (минбаъд Ҷамъият) нисбати ҳисоботи молиявӣ дода шудааст.

Роҳбарияти Ҷамъият барои пешбарии баҳисобгирии муҳосибӣ ва таҳияи ҳисоботи молиявӣ эътимодноқ ва инъикоскунандаи ҳамаи ҷиҳатҳои муҳими вазъи молиявӣ, натиҷаҳои молиявӣ, ҳаракати воситаҳои пулӣ ва тағйирот дар вазъи молиявӣ барои давраи ҳисоботие, ки санаи 31 декабри соли 2023 хотима меёбад, тибқи талаботи Стандартҳои Байналмилалии Ҳисоботи Молиявӣ (минбаъд СБҲМ) масъул ва ҷавобгар аст.

Ҳисоботи молиявӣ мазкур мутобиқи принципҳои асосии баҳисобгирии Ҷамъият, ки дар асоси СБҲМ муқаррар гардидаанд, таҳия гардида, маблағҳои бо тафаккури касбӣ ва баҳодихӣҳо асосёфта ро дарбар мегирад.

Дар ҷараёни таҳияи ҳисоботи молиявӣ роҳбарияти Ҷамъият аз рӯи амалҳои зерин ҷавобгар аст:

- интихоби принципҳои муносиби баҳисобгирии муҳосибӣ ва истифодабарии мантиқии онҳо;
- истифодаи баҳодихӣҳо ва ҳисобкуниҳои асоснок;
- пешниҳоди иттилоот, аз ҷумла, маълумот оид ба сиёсати баҳисобгирӣ дар шакли таъминкунандаи бамавридӣ, эътимодноқӣ, қиёспазирӣ ва возеҳияти ин ахборот;
- риояи талаботи СБҲМ ва ифшо намудани ҳамаи амалиёту ҳодисаҳо дар тавзеҳот ба ҳисоботи молиявӣ;
- омодагии ҳисоботи молиявӣ дар асоси фарзияе, ки Ҷамъият дар ояндаи наздик фаъолияти худро идома медиҳад, бо истиснои ҳолатҳои, ки риояи фарзияи мазкур ғайриимкон аст.

Роҳбарият барои ҳолатҳои зерин низ масъул мебошад:


- таҳия, амалисозӣ ва таъмин намудани фаъолияти самаранокӣ низоми назорати дохилии Ҷамъият;
- нигоҳдории низоми баҳисобгирии муҳосибӣ, ки ба таври доимӣ қудрати таҳияи маълумоти мувофиқ ва кофиро оиди ҳолати молиявӣ корхона, натиҷаҳои молиявӣ фаъолияти он ва ҳаракати

воситаҳои пулӣ дошта, инчунин таҳияи ҳисоботи молиявиро тибқи талаботи СБҲМ таъмин менамояд;


- пеш бурдани баҳисобгирии муҳосибӣ тибқи қонунгузорӣ ва меъёрҳои муҳосиботи Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- андешидани чораҳо барои таъмини ҳифзи молу мулки Ҷамъият дар ҳудуди салоҳиятҳои худ;
- ошкорсозӣ ва пешгирии ҳолатҳои қаллобӣ, хатогиҳо ва дигар намуди суиистифодабарӣ.

Ҳисоботи молиявии мазкур барои даврае, ки санаи 31 декабри соли 2023 анҷом ёфтааст, аз тарафи роҳбарияти Ҷамъият дар санаи «10» июни с. 2024 тасдиқ карда шудааст.

И.в. Директори генералӣ
Ҳакимов Ҳ.



Сармуҳосиб
Маҳкамов М.





Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Лохути 6, 1-ий проезд
Тел: (992) 93-534-00-37, E-mail: tas-tj@mail.ru, URL: www.tas.tj
Чумхурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, к. Лохутӣ 6. Гузаргоҳи 1
Тел: (992) 93-534-00-37, E-mail: tas-tj@mail.ru, URL: www.tas.tj
6 Lohuti street, 1 Crossing Dushanbe, Republic of Tajikistan. Tell: (992) 93-534-00-37, E-mail: tas-tj@mail.ru, URL: www.tas.tj

Хулосаи аудитории аудитори мустақил

БА РОҲБАРИЯТИ ЧАМЪИЯТИ САҲОМИИ «КОРХОНАИ КИМИЁВӢ»

Ақида бо шарҳу қайд

Мо аудити ҳисоботи молиявии замимашудаи Чамъияти саҳомии «Корхонаи кимиёвӣ» (минбаъд Чамъият) –ро, ки аз Ҳисоботи оид ба вазъи молиявӣ барои санаи 31 декабри соли 2023, ҳисобот оид ба маҷмӯаи даромад, ҳисобот оид ба ҳаракати воситаҳои пулӣ ва ҳисобот оид ба тағйирот дар сармоя барои соли дар санаи мазкур ба анҷомрасида, инчунин тасвири мухтасари ҷузъиёти муҳими сиёсати баҳисобгирӣ ва дигар тавзеҳотро бар ҳисоботи молиявӣ гузаронидем.

Ба ақидаи мо, ба истиснои таъсири имконпазири ҳолатҳое, ки дар фасли «Асос барои ибрази ақида бо қайду шарҳ» оварда шудаанд, ҳисоботи молиявии замимашуда ба таври эътимоднок аз рӯи ҳамаи ҷанбаҳои муҳим вазъи молиявии Чамъиятро барои санаи 31 декабри соли 2023, инчунин натиҷаҳои молиявӣ, ҳаракати воситаҳои пулӣ ва тағйиротро дар вазъи молиявӣ барои соли дар санаи зикршуда ба анҷом расида мутобиқи принципҳои баҳисобгирии Чамъият инъикос менамояд.

Асос барои ибрази ақида бо қайду шарҳ

1. Дар санаи 31 декабри соли 2023 дар ҳисобот оид ба вазъи молиявӣ маблағҳои қарздориҳои дебиторӣ ва кредиторӣ мувофиқан ба андозаи 22 509 929 сомонӣ (соли 2022 – 19 857 654 сомонӣ) ва 6 590 361 сомонӣ (соли 2022 – 20 572 254 сомонӣ) инъикос гардидаанд. Мо вобаста ба баҳодиҳии аниқ ва тасдиқи бақияҳои қарздориҳои дебиторӣ ва кредиторӣ тижоратӣ ва ғайр, ки дар ҳисобот оид ба вазъи молиявӣ барои санаи 31 декабри соли 2023 инъикос гардидаанд, далелҳои аудитории муносиб ва кофиро ба даст оварда ё расмиёти дигарро гузаронида натавонистем. Дар натиҷа, мо имконияти зарурияти гузаронидани ягон хел тасҳеҳотро нисбати маблағҳои зикршуда ва моддаҳои дигари бо онҳо алоқаманди ҳисоботи молиявӣ надорем.

2. Мо ба сифати аудитор пас аз санаи 31 декабри соли 2023 таъин шуда, мувофиқан имконияти мушоҳидаи барӯйхатгирии дороиҳоро дар ибтидо ва интиҳои соли ҳисоботӣ надоштем.

Аммо махсусан қайд кардан зарур аст, ки барӯйхатгирии дороиҳо бинобар аудити Палатаи ҳисобӣ ҶТ дар моҳи декабри соли 2023 бо иштироки бевоситаи аудиторони ПС гузаронида шуд.

3. Дар санаи 31 декабри соли 2023 дар ҳисобот оид ба вазъи молиявӣ маблағҳои захираҳои моддиву молӣ ба андозаи 29 225 873 сомони (соли 2022 – 34 260 350 сомонӣ) инъикос гардидаанд. Мо далелҳои кофӣ ва муносиби аудиториро нисбати арзиши тавозунии захираҳои моддиву молӣ бо сабаби мавҷуд набудани имконияти баҳодиҳии онҳо бо арзиши камтарин аз арзиши аслӣ ва арзиши софи фурӯш, инчунин бо сабаби имконияти тасдиқи ҷисмонии мавҷудияти онҳо дар санаи ҳисоботӣ ба даст оварда натавонистем. Дар натиҷа, мо имконияти муайянкунии зарурияти ягон хел тасҳеҳотро нисбати маблағҳои зикршуда ва дигар моддаҳои бо онҳо алоқаманди ҳисоботи молиявӣ надорем.

Аз сабаби он, ки аудити мо на дар санаи 31 декабри соли 2023, балки дар соли 2024 гузаронида шуд ва иштирок дар барӯйхатгирии соли 2023 ғайриимкон буд, мо ба санади барӯйхатгирии дороиҳо бо иштироки аудиторони Палатаи Ҳисоби Ҷумҳурии Тоҷикистон (аудити молиявии Ҷамъият барои давраи аз 01.07.2021 то 01.12.2023, ки аз 22 ноябр то 12 декабри соли 2023, аз ҷониби аудиторони Палатаи Ҳисоби Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида шуд) таъя менамоем. Зеро бо иштироки аудиторони Палатаи ҳисоби Ҷумҳурии Тоҷикистон барӯйхатгирии пурраи молу амволи Ҷамъият гузаронида шуда, санад тартиб дода шудааст.

4. Дар санаи 31 декабри соли 2023 дар ҳисобот оид ба вазъи молиявӣ маблағи воситаҳои асосӣ ба андозаи 11 998 092 сомонӣ (соли 2022 – 12 455 754 сомонӣ) дарҷ гардидаанд. Мо далелҳои кофӣ ва муносиби аудиториро нисбати арзиши тавозунии воситаҳои асосӣ бо сабаби мавҷуд набудани имконияти баҳодиҳии онҳо бо арзиши одилона, инчунин имконияти тасдиқи ҷисмонии мавҷудияти онҳо дар санаи ҳисоботӣ ба даст оварда натавонистем. Дар натиҷа, мо имконияти муайянкунии зарурияти ягон хел тасҳеҳотро нисбати маблағҳои зикршуда ва дигар моддаҳои бо онҳо алоқаманди ҳисоботи молиявӣ надорем.

5. Дар санаи 31 декабри соли 2023 дар ҳисобот оид ба вазъи молиявӣ маблағи захираҳои азнавбаҳодиҳӣ ба андозаи 11 615 931 сомонӣ (соли 2022 – 11 481 416 сомонӣ) дарҷ гардидаанд. Мо дурустии тасдиқи арзиши одилонаи воситаҳои асосӣ ва маблағи ҳамчун захираи азнавбаҳодиҳӣ дар таркиби сармоя дарҷгардидаро тасдиқ карда наметавонем. Аз ин рӯ, мо имконияти муайянкунии

зарурияти ягон хел тасҳеҳотро нисбати маблағҳои зикршуда ва дигар моддаҳои бо онҳо алоқаманди ҳисоботи молиявӣ надорем.

6. Барои соли ҳисоботи 2023 дар ҳисобот оид ба маҷмӯаи даромад арзиши аслии маҳсулот, кору хизматрасонӣ ба андозаи 99 090 348 сомонӣ (барои соли 2022 – 76 080 436 сомонӣ) дарҷ гардидааст. Бо сабаби мавҷуд набудани тартиби муайян ва возеҳи ташаккули арзиши асли, азҷумла дар сиёсати баҳисобгирӣ ва таъминоти барномавии муҳосибот мо дурустӣ ва дақиқияти бузургии моддаи мазкури ҳисоботиро тасдиқ карда наметавонем ва имконияти зарур будани ягон тасҳеҳотро нисбати маблағҳои зикршуда ва дигар моддаҳои бо онҳо алоқаманд надорем.

Мо аудитор тибқи Стандартҳои байналмилалии аудит ва ибрази эътимод гузаронидем. Масъулияти мо тибқи стандартҳои мазкур дар зер дар фасли «Масъулияти аудитор барои аудити ҳисоботи молиявӣ»-и хулосаи аудитории мо тасвир гардидаанд. Мо дар муносибат бо Ҷамъият тибқи талаботи Кодекси ахлоқи муҳосибони касбии Шӯро оид ба стандартҳои байналмилалии этикӣ барои муҳосибон, инчунин талаботи этики ба аудити ҳисоботи молиявии мо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқшаванда мустақил буда, мувофиқи талаботи мазкур мо дигар уҳдадориҳои этики худро иҷро намудем. Мо итминон дорем, ки далелҳои аудитории бадастовардаи мо кофӣ ва муносиб буда, асоси ибрази ақидаи бо қайду шарҳи моянд.

Масъалаҳои асосии аудит

Масоили муҳими аудит – ин масъалаҳое, ки тибқи тафаккури касбии мо барои аудити ҳисоботи молиявии давраи ҷорӣ нисбатан муҳиманд.

Аудит иҷроиши маросимҳоро ки барои бадастории далелҳои аудиторӣ аз рӯи маблағ ва кушоиши маълумот дар ҳисоботи молиявӣ заруранд, дарбар мегирад. Маросимҳои интиҳобшуда аз тафаккури аудитор, азҷумла аз баҳодиҳии хавфи иштибоҳоти муҳим дар ҳисоботи молиявӣ, ки натиҷаи қаллобӣ ва хатогиҳо буда метавонад, вобастагӣ доранд. Хангоми баҳодиҳии чунин хавфҳо бо мақсади коркарди маросимҳои аудиторӣ, аммо на бо мақсади ифодаи фикр оиди самаранокии назорати дохилии субъект, аудитор назорати дохилии бо таҳия ва пешниҳоди одилонаи ҳисоботи молиявӣ алоқамандро бояд омӯзад. Аудит инчунин баҳодеҳии мақбулияти сиёсати баҳисобгирӣ, асоснок будани баҳодиҳиҳои ҳисобии роҳбарият ва баҳодиҳии пешниҳоди умумии ҳисоботи молиявиро дарбар мегирад.

Мо чунин меҳисобем, ки далелҳои бадаст овардаи аудитории мо барои асосноксозии ифодаи хулосаи аудиторӣ кифоя ва мувофиқ ҳастанд. Аз ҷумла:

- муайян ва арзёбии хатарҳои номувофиқати ҷиддии ҳисоботи молиявӣ дар натиҷаи қаллобӣ ё хатогиҳои молиявӣ. Расмиёти аудитор барои ба даст овардани далелҳои аудиторӣ дар ҷавоб ба ин хатарҳо таҳия намуда, мегузаронем, ки дар фароҳам овардани асос барои андешаи мо кофӣ ва мувофиқанд;
- Мо низоми назорати дохилии Ҷамъиятро оид ба таҳия ва эътимоднокии ҳисоботи молиявӣ бо мақсади таҳияи расмиёти аудити дар шароит татбиқшаванда меомӯзем ва баҳо медиҳем, аммо на бо мақсади изҳори андеша дар бораи самаранокии системаи назорати дохилӣ;
- принципҳои баҳисобгирии муҳосибӣ ва муҳимияти баҳодиҳии аз ҷониби роҳбарият таҳияшуда, инчунин арзёбии пешниҳоди умумии ҳисоботи молиявиро таҳқиқ менамоем;
- дар бораи ба мақсад мувофиқ будани истифодаи роҳбарият дар асоси маълумоти баҳисобгирии муҳосибӣ ва дар асоси далелҳои бадастомада, мавҷудияти номуайянии ҷиддӣ дар бораи рӯйдодҳо ё шароите, ки метавонад ба қобилияти идомаи фаъолияти Ҷамъият ҳамчун фаъолияти муттасил шубҳаи ҷиддӣ гузорад ҳулосабарорӣ менамоем. Хулосаи мо ба далелҳои аудиторӣ, ки то санаи пешниҳоди ҳисоботи аудиторӣ гирифта мешаванд, асос ёфтааст;
- арзёбии пешниҳоди маҷмуъи ҳисоботи молиявӣ, сохтор ва мундариҷаи онҳо, аз ҷумла ифшо ва ба таври эътимодбахш пешниҳод шудани амалиётҳо ва рӯйдодҳои асосӣ низ масъулияти мо мебошад.

Масъулияти Роҳбарият ва ашхоси ҷавобгар барои идоракунии Ҷамъият ва ҳисоботи молиявӣ

Роҳбарият масъулиятро барои таҳия ва пешниҳоди эътимоднокии ҳисоботи молиявӣ тибқи принципҳои баҳисобгирии Ҷамъият ва низоми назорати дохилӣ, ки онро Роҳбарият барои таҳияи ҳисоботи молиявии оӣ аз номувофиқатиҳои муҳим дар натиҷаи амали мунсифона ва хатогиҳо зарур мешуморад, бар дӯш дорад.

Ҳангоми таҳияи ҳисоботи молиявӣ Роҳбарият масъулиятро нисбати баҳодиҳии қобилияти Ҷамъият дар идомаи фаъолият, ифшои маълумот оид ба мутаассилияти фаъолият, инчунин барои таҳияи ҳисобот дар асоси фарзия оид ба мутассилияти фаъолият бар дӯш дорад, ба истиснои ҳолатҳое, агар Роҳбарият нияти барҳамдиҳии Ҷамъият, қатъи фаъолиятро дар сурати мавҷуд набудани қарори дигар дошта бошад.

Ашхоси барои идоракунии корпоративӣ масъул ҷавобгариро барои назорат аз болои раванди оmodасозии ҳисоботи молиявӣ Ҷамъият бар дӯш доранд.

Масъулияти аудитор барои аудити ҳисоботи молиявӣ

Мақсади мо бадастории эътимоди комил оид ба аз номувофиқатиоти муҳими натиҷаи қаллобӣ ё хатогиҳо орь будани ҳисоботи молиявӣ, нашри хулосаи аудиторие, ки ақидаи мустақили моро дарбар мегирад, мебошад. Эътимоди комил сатҳи баланди бовариро дар назар дорад, аммо кафолати онро наmedихад, ки аудити тибқи Стандартҳои байналмилалии аудит гузаронидашуда доимо номувофиқатиоти муҳимро дар сурати мавҷудияти онҳо ошкор месозад. Номувофиқатиот метавонанд дар натиҷаи амали мунсифона ё хатогиҳо ба вучуд омада, муҳим ҳисобида мешаванд, агар ба таври асоснок таъсири онҳо дар алоҳидагӣ ё дар маҷмӯъ ба қарорҳои иқтисодии қабулменамудаи истифодабарандагон дар заминаи ҳамин ҳисоботи молиявӣ ба миён ояд.

Дар доираи аудит тибқи Стандартҳои байналмилалии аудит, мо тафаккури касбиро истифода бурда, шаккокияти касбиро дар давоми раванди аудит нигоҳ медорем. Ба ғайр аз ин, мо расмиёти зеринро ба анҷом мерасонем:

- номувофиқатиоти муҳими ҳисоботи молиявӣ натиҷаи қаллобиҳо ва хатогиҳоро ошкор ва арзёбӣ менамоем; расмиёти аудиториро ҷавобан бар ин хавфҳо коркард намуда, мегузаронем: далелҳои аудиторӣ кофӣ ва муносибро, ки асоси ақидаи ибрознамудаи моянд, ба даст меоварем. Хавфи ошкорнасозии номувофиқатиоти муҳим дар натиҷаи амали бевичдонона баландтар аст, назар ба хавфи ошкорнасозии номувофиқатиоти муҳим дар натиҷаи хатогиҳо, зеро амали бевичдонона дар худ созиш, қалбакисозӣ, безътиной ва пешниҳоди нодурусти иттилоотро дарбар мегирад, ки низоми назорати дохилиро истисно менамоем.

- фаҳмиши низоми назорати дохилии барои аудит аҳамиятнокро бо мақсади коркарди расмиёти аудиторӣ мувофиқ бар ҳолатҳо, аммо на бо мақсади ибрази ақида нисбати самаранокии низоми назорати дохилии Ҷамъият ба даст меоварем;

- тавсифоти муносиби сиёсати баҳисобгирии истифодашаванда, асоснокии баҳодиҳиҳои муҳосибӣ ва ифшои мувофиқи иттилооти аз ҷониби Роҳбарият таҳияшударо арзёбӣ менамоем;

- хулосаро нисбати бамаврид будани истифодаи фарзияи муттассилияти фаъолият аз ҷониби Роҳбарият бароварда, дар асоси далелҳои аудиторӣ бадастовардашуда хулосаро оид ба мавҷудияти номуайянии муҳим дар робита бо рӯйдодҳо ва шароитҳое, ки сабаби шубҳаи ҷиддӣ нисбати қобилияти идомадеҳии фаъолияти Ҷамъият мегарданд, мебарорем. Агар мо оиди мавҷудияти номуайянии муҳим

хулоса барорем, мо бояд диққатро дар хулосаи аудитори худ бар ифшои мувофиқи иттилоот дар ҳисоботи молиявӣ равона намоем, агар чунин ошкорсозии иттилоот ғайримуносиб бошад, ақидаи худро тағйир медиҳем. Аммо рӯйдодҳо ва шароитҳои минбаъда метавонанд ба аздастдихии қобилияти Ҷамъият дар идомадихии муттасили фаъолият бурда расонанд.

- арзёбии пешниҳоди ҳисоботи молиявиро дар маҷмӯъ, сохтор ва мазмуни он, азҷумла ифшои иттилоот, инчунин онро, ки ҳисоботи молиявӣ амалиёт ва рӯйдодҳои таркиби худро ба таври бозътимод дарбар мегирад, мегузаронем.

Мо робитаи иттилоотиро бо ашхоси барои идоракунии корпоративӣ масъул амалӣ намуда, ба маълумоти онҳо на танҳо ахборотро оид ба ҳаҷми нақшавӣ ва муҳлати аудит, инчунин оид ба эродҳои муҳими натиҷаи аудит, азҷумла, оид ба камбудҳои назарраси низоми назорати дохилӣ, ки дар раванди аудит ошкор гардидаанд, мерасонем.

Аз ҷумлаи масоиле, ки ба маълумоти ашхоси барои идоракунии корпоративӣ масъул расонида шуд, мо масъалаҳоеро, ки барои аудити ҳисоботи молиявии давраи қорӣ нисбатан муҳим буда, масъалаҳои муҳими аудит мебошанд, муайян мекунем. Мо ин масъалаҳоро дар хулосаи аудитории худ тасвир месозем, ба истиснои ҳолатҳое, ки ифшои ҷомеавии ин иттилоотро оид ба ин масоил қонунгузорӣ ё санадҳои меъёрӣ манъ намудаанд, ё дар ҳолатҳои хеле нодир мо ба хулосае меем, ки маълумот оид ба ягон масъала дар хулосаи мо набояд ифшо гардад, зеро ба таври асоснок метавон тахмин намуд, ки оқибати манфии чунин ифшо аз суди ҷамъиятии хабардихии маълумот зиёд аст.



Директори ЧДММ «Тачик Аудит Сервис»

Иҷозатномаи Вазорати молияи
Ҷумҳурии Тоҷикистон ВМ№0000181
аз 24 феввали 2023 года
Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе
25 июни 2024 сол

ҲИСОБОТ ОИД БА МАЧМЎИ ДАРОМАДӢ
(Ҳисобот оиди фоида ва зарар ба давраи 2023 сол)
ҶСК «Корхонаи қимийӣ» барои соле, ки санаи 31 декабри соли
2023 ба анҷом расидааст

Бо сомони

Моддаҳо	Эзоҳ	2022	2023
Даромад аз фурӯш	4	106 622 136	138 353 438
Арзиши аслии фурӯш	5	76 080 436	99 090 348
Фоидаи умумӣ		30 541 700	39 263 090
Хароҷоти амалиётӣ			
Хароҷоти фурӯш	6	0	4 406 536
Хароҷоти маъмурӣ	7	267 349	5 326 763
Ҷамъ, хароҷоти амалиётӣ		267 349	9 733 299
Дигар даромади амалиётӣ		282 285	55280
Фоидаи амалиётӣ		30 556 636	29 585 071
Даромад (хароҷот)-и ғайриамалиётӣ			
Даромади ғайриамалиётӣ	8	1357	1 080 987
Хароҷоти ғайриамалиётӣ	9	12 307 376	5 528 809
Ҷамъ, Даромад (хароҷот)-и ғайриамалиётӣ		-8 941 398	-4 447 822
Фоида то андозбандӣ		21 615 237	25 137 249
Андоз аз фоида	10	4 549 103	4 749 128
Фоидаи соф		17 066 134	20 388 121
Фоида бар саҳмия (IAS 33)	11	153	184

Маълумоти ҳисобот оид ба маҷмӯи даромад бояд дар маҷмӯъ бо эзоҳоти дар саҳ. 11-23 овардашуда, ки чузъи ҷудонашавандаи ҳисоботи молиявии мазкуранд, дида шаванд.

Сана: «10» июни с. 2024

И.в.Директори Генералӣ

(имзо)



Сармуҳосиб

(имзо)

ҲИСОБОТ ОИД БА ВАЗЪИ МОЛИЯВИИ

ҶСК «Қорхонаи қимйӣ» барои соли, ки санаи 31 декабри соли 2023 ба
анҷом расидааст

Бо сомонӣ

Моддаҳо	Эзоҳ	2022	2023
Дороиҳо			
<i>Дороиҳои кӯтоҳмуддат</i>			
Нақдина	12	337 104	7 948 255
Қарздориҳои дебитории тиҷоратӣ ва ғайр	13	19 857 654	22 509 929
Хароҷоти пешпардохтшуда			
Захираҳо	14	34 260 350	29 225 873
Дороиҳои ғайригардони фурӯшӣ	15	2 255 981	0
Дороиҳои ҷории ғайр			
Ҷамъ, дороиҳои кӯтоҳмуддат		60 106 188	59 684 057
<i>Дороиҳои дарозмуддат</i>			
Моликият, бино ва таҷҳизот	16	12 455 754	11 998 092
Дороиҳои ғайримоддӣ	17	80 677	72 969
Дороиҳои дарозмуддати молиявӣ	18	2 219 368	882 899
Ҷамъ, дороиҳои дарозмуддат		14 755 799	12 953 960
Ҷамағӣ, дороиҳо		71 466 888	72 638 017
Уҳдадориҳо ва сармоя			
Уҳдадориҳо			
<i>Уҳдадориҳои кӯтоҳмуддат</i>			
Қарздориҳои кредитории тиҷоратӣ	19	20 572 254	6 590 361
Уҳдадориҳои ҳисобӣ	20	1 787 033	2 009 284
Уҳдадориҳои андозӣ			
Уҳдадориҳои ҷории ғайр	21	0	329 865
Ҷамъ, уҳдадориҳои кӯтоҳмуддат		22 359 287	8 929 510
Ҷамағӣ, уҳдадориҳо		22 359 287	8 929 510

Сармояи худӣ

Сармояи эълоншуда (саҳҳомӣ)	22	2 450 206	2 450 206
Захираҳои азнавбаҳодиҳӣ	23	11 481 416	11 615 931
Фоидаи тақсимоношуда	24	15 550 969	17 270 049
Дигар сармояи иловагӣ	25	33 708 790	31 848 580
Сармояи захиравӣ		(14083780)	523 741

Ҳамагӣ, сармоя худӣ**49 117 916 63 708 507****Ҳамагӣ, уҳдадориҳо ва сармоя****71 466 888 72 638 017**

Маълумоти ҳисобот оид ба вазъи молиявӣ бояд дар маҷмӯъ бо эзоҳоти дар саҳ. 11-23 овардашуда, ки ҷузъи ҷудонашавандаи ҳисоботи молиявии мазкуранд, дида шаванд.

Сана: «10» июни с. 2024**И.в.Директори Генералӣ**

(имзо)

**Сармуҳосиб**

(имзо)

ҲИСОБОТ ОИД БА ҲАРАКАТИ ВОСИТАҲОИ ПУЛИИ
ҶСК «Қорхонаи қиммӣвӣ» барои соли, ки санаи 31 декабри соли
2023 ба анҷом расидааст

	Бо сомонӣ	
Моддаҳо	2 022	2 023
Ҳаракати воситаҳои пулӣ аз		
фаъолияти амалиётӣ		
<i>Доҳилшавии воситаҳои пулӣ</i>		
Фуруши маҳсулот, мол ва ҳадамот	38 095 785	100 979 323
Пешпардохти харидорон	83 017 709	27 776 681
Доҳилшавиҳои дигар	2 459 508	128 897
Ҷамъ, доҳилшавиҳо	123 573 002	128 884 901
<i>Хориҷшавии воситаҳои пулӣ</i>		
Пардохтҳо ба таъминкунандагон молу ҳадамот	29 830 542	37 665 837
Пешпардохтҳо ба таъминкунандагон	62 702 639	31 026 636
Пардохти музди меҳнат ва андозҳои иҷтимоӣ	10 320 035	16 842 538
Пардохти хизматрасониҳо		1 786 328
Пардохти андоз аз ҶОИ	2 870 000	5 725 000
Пардохти андозҳои дигар	14 401 782	12 675 958
Ҷаримаҳо	0	0
Пардохтҳои дигар	2 884 556	15 146 000
Ҷамъи пардохтҳо	123 009 555	120 868 297
Ҳаракати софи воситаҳои пулӣ аз		
фаъолияти амалиётӣ	563 448	8 016 604
Ҳаракати воситаҳои пулӣ аз		
фаъолияти сармоягузорӣ		
Пардохти дивидендҳо	-359 843	-496 193
Ҳаракати софи воситаҳои пулӣ аз		
фаъолияти сармоягузорӣ	-359 843	-496 193
ҶОИ (зарар)-и амалишуда аз фарқи қурбӣ	188 289	90 740
ҶОИ (зарар)-и амалишуда аз мубодила		

Тағйироти соф дар воситаҳои пулӣ

	274 260	7 611 151
Воситаҳои пулӣ дар ибтидо аз рӯи тавозун	62 844	337 104
Воситаҳои пулӣ дар интиҳо аз рӯи тавозун	337 104	7 948 255

Маълумоти ҳисобот оид ба ҳаракати воситаҳои пулӣ бояд дар маҷмӯъ бо эзоҳоти дар сах. 11-23 овардашуда, ки ҷузъи ҷудонашавандаи ҳисоботи молиявии мазкуранд, дида шаванд.

Сана: «10» июни с. 2024

И.в.Директори Генералӣ

(имзо)



Сармуҳосиб

(имзо)

ҲИСОБОТ ОИД БА ТАҒЙИРОТ ДАР САРМОЯИ
ЧСК «Корхонаи қимйёӣ» барои соле, ки санаи 31
декабри соли 2023 ба анҷом расидааст

Нишондиҳандаҳо	Саҳмияҳои оддӣ	Захираҳои азнав- баҳодихӣ	Фоидаи тақсим- ношуда	Бо сомони	
				Сармояи захиравӣ	Ҳамагӣ
Бақия дар 01.01.2022.	2450206	11481416	-8436180	29190910	34686352
Тасҳеҳи бақияи ибтидоӣ	0	0	0	0	0
Фоидаи давра	X	X	17066134	X	17066134
Дивидендҳо бо андоз	X	X	-666877	X	-666877
Андоз аз фоидаи соф	X	X	-1967693	X	-1967693
Тасҳеҳи захираҳо	X	0	-4528195	4517880	0
Бақия дар 31.12.2022	2 450 206	11481416	1 467 189	33708790	49107601
Тасҳеҳи бақияи ибтидоӣ	0	0	0	0	0
Фоидаи давра	X	X	15802860	X	15802860
Дивидендҳо бо андоз	X	X	X	X	X
Пардохти ғайриандозии судии саҳмияи тарафи давлат)	X	X	X	X	X
Тасҳеҳи захираҳо	X	134515		-1336469	-1201954
Бақия дар 31.12.2023	2 450 206	11615931	17270049	32372321	63708507

Маълумоти ҳисобот оид ба тағйирот дар сармоя бояд дар маҷмӯъ бо эзоҳоти дар саҳ. 11-23 овардашуда, ки чузъи ҷудонашавандаи ҳисоботи молиявии мазкуранд, дида шаванд.

Сана: «10» июни с. 2024

И.в.Директори Генералӣ

Сармуҳосиб

(имзо)



(имзо)

Эзоҳот бар ҳисоботи молиявии ҶСК «Корхонаи кимиёвӣ» барои соле, ки санаи 31 декабри соли 2023 ба итмом расидааст

1. Ҷамъияти пешниҳодкунандаи ҳисобот

Ҷамъияти саҳомии кушодаи «Корхонаи кимиёвӣ» (минбаъд дар матн – Ҷамъият) двр қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил гардида, санаи 1 ноябри соли 2001 ба сифати шахси ҳуқуқӣ дар мақомоти андоз ба қайд гирифта шудааст. Тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Оид ба қайди давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ» Ҷамъият 21 юни соли 2010 азнавбақайдгирии давлатиро гузаштааст, дар ин бора иқтибос аз реестри ягонаи давлатии шахсони ҳуқуқӣ аз 9 марти соли 2022 шаҳодат медиҳад.

Соҳаи асосии фаъолияти Ҷамъият истеҳсол ва фурӯши молҳои саноатӣ ва хизматрасониҳо мебошад.

Сармояи саҳомии Ҷамъият 2 450 206 сомони ро ташкил медиҳад. Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идоракунии молиявии давлатӣ 60%-и ҳиссаи сармояи саҳомӣ, шахсони воқеӣ -40% -и ҳиссаи сармояи саҳомиро соҳибанд.

Суроғаи ҳуқуқӣ: Ҷумҳурии Тоҷикистон, вилояти Суғд, шаҳри Исфара, кўчаи Марказӣ, 85

Мақоми ҳуқуқӣ: Ҷамъияти саҳомии кушода.

2. Пешниҳоди ҳисоботи молиявӣ

Ҳисобот оид ба мувофиқат

Баҳисобгирии муҳосибӣ дар Ҷамъият мутобиқи талаботи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ монда мешавад. Ҳисоботи молиявии замимашуда дар асоси маълумоти низомии баҳисобгирии миллӣ тартиб дода шудааст. Баъзе моддаҳои ҳисоботи молиявӣ ба қадри имкон бо мақсади таъмини мувофиқат ба талаботи Стандартҳои Байналмилалӣ Ҳисоботи молиявӣ (СБҲМ), ки аз ҷониби Шӯрои Стандартҳои Байналмилалӣ Ҳисоботи Молиявӣ (ШБСҲМ) ва шарҳияҳои аз ҷониби Кумитаи Байналмилалӣ Тафсири Стандартҳои Байналмилалӣ Ҳисоботи молиявӣ нашр шудаанд, тасҳеҳ карда шудаанд.

Истифодаи баҳодихҳо ва фарзияҳо

Бо мақсади таҳияи ин ҳисоботи молиявӣ мувофиқи талаботи СБҲМ, роҳбарияти Ҷамъият як қатор баҳодихҳо ва фарзияҳои марбут ба дороиҳо ва ўҳдадорихҳои дар ҳисоботи молиявии мазкур инъикосшуда, инчунин ба ифшои иттилоот оид ба рӯйдодҳо ва ўҳдадорихҳои шартӣ анҷом дод. Бояд дар назар дошт, ки натиҷаҳои воқеӣ метавонанд аз ин ҳисобкуниҳо фарқ кунанд.

Асосҳои пешниҳод

Ҳисоботи молиявии мазкур тибқи принципҳои баҳисобгирии Ҷамъият, ки дар асоси Стандартҳои байналмилалӣ ҳисоботи молиявӣ, инчунин шарҳияҳои мувофиқи аз ҷониби Шӯро оид ба Стандартҳои байналмилалӣ ҳисоботи молиявӣ нашр гардида муқаррар шудаанд, таҳия гардидааст.

Як қатор стандартҳои нав ва тасҳеҳу иловаҳо ба стандартҳо, ки дар давоми 5 соли охир ба миён омадаанд, инчунин стандартҳое, ки ба ҳукми қонун барои даврони пас аз санаи ҳисоботи меҳароянд, аз ҷониби Ҷамъият ҳангоми таҳияи ҳисоботи молиявӣ ба назар гирифта нашудаанд.

Мутаасилияти фаъолият

Ҳисоботи молиявии замимашуда дар асоси мутаасилияти фаъолият тартиб дода шудааст, ки тибқи он фуруши дороиҳо ва ҳисоббаробаркунии ӯҳдадориҳо дар қараёни муқаррарии тиҷорат сурат мегирад. Қобилияти Ҷамъият барои фуруши дороиҳои худ, инчунин фаъолияти ояндаи он аз вазъи кунунӣ ва ояндаи иқтисодии Тоҷикистон вобаста аст. Ҳисоботи молиявии замимашуда ягон тасҳеҳотеро, ки дар сурати тибқи фарзия оид ба муттасилият Ҷамъият фаъолияти худро идома дода натавонад, заруранд, дарбар намегирад.

Асъори функционалӣ ва асъори пешниҳод

Моддаҳои дар ҳисоботи молиявии Ҷамъият дарҷгардида мутобиқи асъоре, ки моҳияти иқтисодии рӯйдодҳо ва ҳолатҳои ба Ҷамъият дахлдорро беҳтар инъикос менамоянд, баҳо дода мешаванд. Асъори функционалӣ ва асъори пешниҳоди Ҷамъият – асъори миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон- сомонӣ мебошад.

Ҳисоботи молиявии мазкур дар асоси принципи арзиши таърихӣ, ба истиснои баҳодиҳии воситаҳои молиявии алоҳидае, ки бо арзиши одилона ба ҳисоб гирифта мешаванд, таҳия гардидааст.

Пули милли- сомонӣ берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон асъори мубодилавӣ набуда, ҳама гуна мубодилаи маблағ бо сомонӣ ба асъори хориҷӣ ҳамчун тасдиқи мубодилаи минбаъдаи он ба асъори хориҷӣ бо ягон қурби муайян баромад намекунад.

3. Принципҳои асосии сиёсати баҳисобгирӣ

Дар зер муқаррароти асосии сиёсати баҳисобгирӣ, ки мувофиқи онҳо ҳисоботи молиявии мазкур таҳия гардидааст, оварда шудаанд.

Эътирофи даромад ва хароҷот

Даромад танҳо дар ҳолате, ки бадастории суди иқтисодӣ аз ҷониби Ҷамъият ҳамчун эҳтимоли баҳо дода шуда, маблағи он ба таври эҳтимоднок арзёбӣ мегардад, новобаста аз вақти баамалбарории пардохт эътироф мегардад. Даромад аз рӯи арзиши одилонаи подоши

қабулшуда ё гирифташавандаи эҳтимолӣ бо назардошти шартҳои пардохт арзёбӣ мегардад.

Даромади Ҷамъият асосан аз ҳисоби фурӯши маҳсулоти истеҳсоли воқеъ шуда, аз рӯи усули ҳисобу замкунӣ ба ҳисоб гирифта мешавад.

Хароҷот дар лаҳзаи ҳаракати захираҳои моддӣ ва хизматрасчонӣ новобаста аз муддати пардохт ба ҳисоб гирифта шуда, дар ҳисоботи молиявӣ мувофиқан ба даврае, ки ба он тааллуқ доранд, инъикос мегардад.

Амалиётҳо бо асъори хориҷӣ

Асъори функционалии Ҷамъият пули миллӣ – сомонӣ буда, дороиҳо ва ўҳдадорихои пулие, ки бо асъори хориҷӣ ифода гардидаанд, ба асъори функционалӣ аз рӯи қурби мубодилавӣ дар санаи 31 декабри ҳар давраи ҳисоботӣ гардонида мешаванд.

Қурби расмӣ мубодилаи асъор, ки аз ҷониби Бонки Миллии Тоҷикистон муқаррар карда шудааст, дар санаҳои ҳисоботӣ чунин буд:

Номгӯи асъор	31.12.2022.	31.12.2023
Сомонӣ / 1 Доллари ИМА	10,2024	10,9571
Сомонӣ /1 Евро	10,8911	12,0944
Сомонӣ/ Рубли ФР	0,1445	0,1217

Амалиётҳо бо асъори хориҷӣ аз рӯи қурби баҳисобгирии дар санаи амалиёт амалкунанда инъикос мегарданд. Дороиҳо ва ўҳдадорихои пулии бо асъори хориҷӣ ифодаёфта аз рӯи қурби расмӣ дар санаи ҳисоботӣ амалкунандаи асъори функционалӣ аз нав ҳисоб карда мешаванд. Дороиҳои ғайрипулӣ ва ўҳдадорихо аз рӯи арзиши таърихӣ бо қурби дар санаи амалиёт амалкунанда инъикос мегарданд.

Ҷама гуна даромад ё зарар аз тағйирёбии қурби мубодилавӣ пас аз санаи баамалоии амалиёт дар ҳисобот оид ба маҷмӯаи даромад инъикос мегарданд.

Моликият, бино ва таҷҳизот

Воситаҳои асосие, ки Ҷамъият барои пешниҳоди хизматрасонӣ ва зарурияти маъмурӣ истифода мебарад, дар ҳисобот оид ба вазъи молиявӣ аз рӯи арзиши ибтидоӣ бо тарҳи фарсудашаваии ҷамъшуда инъикос мегарданд.

Воситаҳои асосии пас аз санаи ташкили Ҷамъият воридшуда аз рӯи арзиши таърихӣ бо тарҳи фарсудашаваии ҷамъшуда, аммо бе назардошти зарар аз камбаҳошавӣ ба ҳисоб гирифта мешаванд. Ба арзиши воситаҳои асосие, ки бо усули хоҷагӣ бунёд мегарданд, хароҷоти бевоситаи моддӣ, хароҷоти меҳнатӣ ва қисми дахлдори хароҷоти бариловаи истеҳсоли дохил мешаванд.

Соҳтмони нотаом дар таркиби худ ҳама гуна хароҷоти бевосита бо соҳтмон алоқамандро, аз ҷумла тақсимои мувофиқи хароҷоти бариловаи истеҳсолиро дарбар мегирад.

Ҳисобкунии фарсудашавӣ аз рӯи ҳама синфҳои тақсими воситаҳои асосӣ аз лаҳзаи ба истифодабарӣ супоридани объектҳо оғоз мегардад.

СБҲМ (IAS) 36 «Қамбаҳошавии дороиҳо» зарурии баҳодиҳии арзиши ҷуброни объектҳо ҳангоми мавҷуд будани далелҳои объективии қамарзишшавии онҳо талаб мекунад.

Хароҷот танҳо дар сурате қампитализатсия қарда мешавад, ки агар онҳо ба афзоиши фоидаи иқтисодии оянда аз истифодаи объектҳои воситаҳои асосӣ оварда расонанд. Ҳама хароҷоти дигар ба натиҷаҳои молиявӣ дар давраи фарорасии онҳо ҳисоб қарда мешаванд.

Воситаҳои асосии дар натиҷаи аз ҳисоббарорӣ ё фуруш хориҷшуда бо фарсудашавии дахлдори қамъшуда аз ҳисоб бароварда мешаванд. Фоида ё зараре, ки аз ҷунин ихтиёрдории воситаҳои асосӣ бармеояд, ба натиҷаи молиявӣ гузаронида мешавад.

Фарсудашавӣ дар давоми муҳлати истифодабарии воситаҳои асосии инфиродӣ бо усули ростхатта ҳисоб қарда шуда, ба хароҷоти давра гузаронида мешавад. Қорхона усули ростхаттаи фарсудашавидро дар давоми муддати истифодабарии воситаҳои асосӣ дар доираи меёрҳои бо фармони № 24 Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 12 феввали соли 2014 тақдиқшуда тақбиқ менамояд.

Агар объектҳои воситаҳои асосӣ аз якҷанд ҷузъҳо иборат бошад, ки муҳлати истифодаи гуногун доранд, ҷунин ҷузъҳо ҳамҷун объектҳои алоҳидаи воситаҳои асосӣ ба ҳисоб гирифта мешаванд.

Дороиҳои ғайримоддӣ

Дороиҳои ғайримоддии алоҳида харидашуда ҳангоми эътирофи ибтидоӣ бо арзиши ҳақиқии харид ба ҳисоб гирифта мешаванд. Арзиши ҳақиқии хариди дороиҳои ғайримоддӣ арзиши одилонаи онҳоро дар санаи харид тақкил медиҳад. Пас аз эътирофи ибтидоӣ дороиҳои ғайримоддӣ бо арзиши ибтидоӣ бо тақхи истеҳлоқи ғуншуда ба ҳисоб гирифта мешаванд.

Дороиҳои ғайримоддӣ бо муҳлати маҳдуди истифода дар давоми муддати истифодабарӣ бо усули ростхатта бо ҳисобкунии истеҳлок фаро гирифта мешаванд. Давра ва усули ҳисобкунии истеҳлок дар охири ҳар давраи ҳисоботӣ аз нав дида бароида шуда, тағйирёбии муҳлати пешбинишудаи истифодаи муфид ё соҳтори пешбинишудаи истеъмоли суди иқтисодии минбаъда аз дороӣ дар ҳисоботи молиявӣ ҳамҷун тағйирёбии арзёбиҳои муҳосибӣ ба ҳисоб гирифта мешавад. Хароҷоти истеҳлоқи дороиҳои ғайримоддӣ дар ҳисобот оид ба маҷмӯаи даромад инъикос мегардад.

Даромад ё зарар аз қатъи эътирофи дороиҳои ғайримоддӣ ҳамҷун фарқи байни даромади соф аз хориҷшавии дороӣ ва арзиши тавозунии

он чен карда шуда, дар ҳисобот оид ба маҷмӯаи даромад дар лаҳзаи қатъи эътирофи дорой ба ҳисоб гирифта мешавад.

Сармоягузориҳо

Ҷамъият сармоягузориҳои дарозмуддати молиявии худро бо арзиши таърихӣ ба ҳисоб мегирад. Сармоягузориҳои дарозмуддати молиявӣ бо арзиши одилона тавассути фоида ё зарар, бо арзиши одилона тавассути даромади умумии дигар ё бо арзиши истеҳлокшаванда эътироф намегарданд, зеро бозори фаъоли воситаҳои молиявӣ мавҷуд набуда, муайянкунии арзиши одилонаи сармоягузориҳо ғайриимкон аст.

Инъикоси воситаҳои молиявӣ дар ҳолатҳои зерин қатъ карда мешавад:

- аз байн рафтани ҳуқуқ барои бадастории воситаҳои пулӣ аз дорой;
- интиқоли ҳуқуқ барои бадастории воситаҳои пулӣ аз дорой аз ҷониби Ҷамъият;
- интиқоли ҳамаи хавф ва суд аз дорой аз ҷониби Ҷамъият.

Қатъи эътирофи уҳдадории молиявӣ дар баҳисобгирӣ ва ҳисоботи молиявӣ дар лаҳзаи қатъшавии он ё тағйирёбии шартҳои он сурат мегирад.

Захираҳои моддиву молӣ

Захираҳои моддиву молӣ дар баҳисобгирӣ бо арзиши аслии ҳақиқӣ ба ҳисоб гирифта мешаванд. Ҳангоми ба истеҳсолот гузаронидани захираҳои моддиву молӣ ва дигар хориҷшавии онҳо арзёбии онҳо бо усули миёнаи баркашида ба амал бароварда мешавад. Захираҳои ҳангоми хизматрасонии техникӣ таҷҳизот истифодашаванда ба хароҷоти фаъолияти асосӣ дар давраи воқеъшавии онҳо гузаронида шуда, минбаъд ҳамчун хароҷот дар ҳисобот оид ба маҷмӯаи даромад инъикос мегарданд.

Пешпардохтҳо

Пешпардохтҳои дарозмуддат ва кӯтохмуддати аз тарафи Ҷамъият пешниҳодшуда мувофиқи муҳлати таҳвили дороиҳо ё хизматрасониҳои дахлдор тасниф гардида, дар ҳисоботи молиявӣ инъикос карда мешаванд.

Қарздориҳои дебитории тиҷоратӣ ва ғайр

Ҳангоми баҳодиҳии ибтидоӣ қарздориҳои тиҷоратӣ барои молу маҳсулот, кору ҳадамот аз рӯи арзиши подоши гирифташуда ё пешбинишуда, ки бо харидор мувофиқа шудааст, эътироф карда мешаванд.

Қарздориҳои дебитории тиҷоратӣ ҳангоми иҷрои кор ё хизматрасонӣ эътироф карда мешаванд, агар тибқи шартҳои шартнома тамоми хавфҳо ва ҳуқуқҳои марбут ба моликият ба харидор гузашта бошанд.

Қарздориҳои дигари дебиторӣ дар тавозун аз рӯи арзиши номиналии онҳо бо назардошти захираҳои зарари интизорӣ инъикос

карда мешаванд. Қарздориҳои дебитории безътимод дар давраи ошкоршавии онҳо аз ҳисоб бароварда мешаванд.

Воситаҳои пулӣ ва ҳамарзишҳои онҳо

Воситаҳои пулӣ ва муодили онҳо нақдина дар хазина, нақдина дар бонкҳоро дарбар мегиранд, ки ба таври озод ба маблағи мувофиқи пули нақд мубодила мегарданд.

Сармояи худӣ

Сармояи худии Ҷамъият аз сармояи эълоншуда, захираҳои азнавбаҳодихӣ, фоидаи тақсимошуда ва сармояи захиравӣ иборат аст.

Саҳмияҳои оддӣ бо арзиши номиналӣ ба ҳисоб гирифта мешаванд. Пардохти арзиши саҳмияҳо зиёда аз арзиши номиналӣ ба сифати сармояи барилова пардохтшуда эътироф мегардад.

Захираҳои азнавбаҳодихӣ дар сурати афзоиши арзиши одилонаи дороиҳои дарозмуддати моддӣ аз арзиши тавозунӣ ба ҳисоб гирифта мешаванд.

Сармояи захиравӣ аз ҳисоби фоидаи тақсимошуда бунёд мегардад.

Дивидендҳо

Дивидендҳо ҳамчун уҳдадорӣ инъикос гардида, аз фоидаи тақсимошуда дар лаҳзаи эълони пардохти онҳо тарҳ карда мешаванд. Дивидендҳои то санаи ҳисоботӣ ё пас аз санаи ҳисоботӣ аммо то санаи тасдиқи ҳисоботи молиявӣ, эълоншуда ва тасдиқшуда ифшо мегарданд.

Андозбандӣ

Хароҷоти андоз аз фоида дар худ маблағи андозҳои ҷории барои пардохт тибқи талаботи қонунгузории андозӣ муқарраршударо ифода менамоянд.

Ҷамъият ҳисобкунии дороиҳо ва уҳдадориҳои андозии тамдидшударо ба амал намебарорад.

Маблағи хароҷоти андоз аз фоида дар давраи ҷорӣ бо назардошти андозаи фоидаи андозбандишавандаи сол муайян карда мешавад. Фоидаи андозбандишаванда аз фоидаи софи дар ҳисобот оид ба маҷмӯаи даромад инъикосшуда фарқ мекунад, зеро моддаҳои даромад ва хароҷоти андозбандишаванда ё тарҳшавандаи давраҳои дигар, инчунин моддаҳои бо мақсади андозбандӣ ба эътибор гирифтанишавандаро дарбар намегирад. Ҳисобкунии хароҷоти андозӣ бо истифодаи меъёрҳои муқарраршудаи қонунгузории андозӣ сурат мегирад.

Захираҳо

Захираҳо эътироф мегарданд, агар Ҷамъият уҳдадориҳои ҷории (ҳуқуқӣ ё аз амалия бароянда) натиҷаи рӯйдодҳои пешина дошта, хориҷшавии суди иқтисодии барои пардохти ин уҳдадориҳо зарурӣ эҳтимолӣ буда, арзёбии бузургии ин уҳдадориҳо имконпазир бошад.

Хароҷоти ба захираҳо дахлдор бо тарҳи ҷуброн дар ҳисобот оид ба маҷмӯаи даромад инъикос мегардад.

Дороиҳо ва уҳдадориҳои шартӣ

Дороиҳо ва уҳдадориҳои шартӣ дар худ ҳуқуқ ва уҳдадориҳоеро дар назар доранд, ки натиҷаи рӯйдодҳои пешина буда, мавҷудияти онҳо танҳо дар сурати воқеъшавӣ ё воқеъ нагардидани як ё якчанд рӯйдодҳои номуайяни ояндаи зери ихтиёри Ҷамъият қарорнадошта тасдиқ мегарданд. Уҳдадориҳои шартии муҳим дар эзоҳот бар ҳисоботи молиявӣ ифшо мегарданд.

Рӯйдодҳои пас аз санаи ҳисоботӣ

Арзиши тавозунии дороиҳо ва уҳдадориҳо дар санаи ҳисоботӣ тасҳеҳ намегарданд, агар рӯйдодҳои минбаъда далели қотеъи тағйирёбии ин арзишҳоро пешниҳод насозанд. Тасҳеҳоти мазкур ба ҳисоботи молиявӣ то санаи тасдиқи он инъикос мегарданд. Рӯйдодҳои тасҳеҳнашавандаи дигар дар эзоҳот бар ҳисоботи молиявӣ ифшо мегарданд.

Амалиёт бо тарафҳои алоқаманд

Барои мақсадҳои ин ҳисоботи молиявӣ, агар як тараф қобилияти назорат кардани тарафи дигарро дошта бошад ё метавонад ба қарорҳои молиявӣ ва амалиётҳои тарафи дигар таъсири ҷиддӣ расонад, ҷонибҳои алоқаманд ҳисобида мешаванд. Ҳангоми баррасии муносибатҳо бо ҳамаи тарафҳои вобаста ба мазмуни чунин муносибатҳо на танҳо шакли ҳуқуқии онҳо ба назар гирифта мешавад. Аз ин рӯ, муомилоти байни тарафҳои алоқаманд ҳамчун интиқоли захираҳо ё уҳдадориҳо байни тарафҳо, новобаста аз он, ки хидматҳо пардохта шудаанд, баррасӣ карда мешаванд. Ҷамъият аз ҷониби Ҳукумат назорат карда мешавад ва бо дигар субъектҳои таҳти назорати Ҳукумат амалиёти муҳим дорад, аммо ин муомилот ҳамчун муомилот бо шахсони алоқаманд баррасӣ карда намешаванд.

Тавзеҳот ба Ҳисобот оид ба маҷмӯаи даромад

Бо сомонӣ

4. Даромад аз фурӯш

Моддаҳо	2022	2023
Даромад аз фурӯши маҳсулот	90 484 297	107855 118
Даромад аз хизматрасонӣ	1 133 078	75923
Даромад аз фурӯши молҳо	14 674 921	30100892
Даромад аз амалиётҳои дохилигурӯҳӣ	329 840	321 506
Ҳамагӣ, даромад аз фурӯш	106622136	138353438

5. Арзиши аслии фурӯш

Моддаҳо	2022	2023
Арзиши аслии маҳсулоти фурӯхташуда	64726817	74147269
Арзиши аслии хизматрасониҳо	85649	380119
Арзиши аслии молҳои фурӯхташуда	10927994	24010861
Арзиши аслии амалиётҳои дохилигурӯҳӣ	317 977	350 410
Ҳамлу нақли захираҳо	22 000	201 779
Ҳамагӣ, арзиши аслии фурӯш	76080436	99090348

6. Харочоти фурӯш

Моддаҳо	2022	2023
Қарздориҳои бекӯнмод		1 533 999
Музди меҳнат		1 167 677
Андози иҷтимоӣ		68 768
Нигоҳдорӣ ва ҳамлу нақл		93 258
Камарзишшавии захираҳои моддӣ		1 192 032
Харочоти дигари фурӯш		149 119
Харочоти тарҳнашаванда		201 684
Ҳамагӣ, харочоти фурӯш	0	4 406 536

7. Харочоти маъмури

Моддаҳо	2022	2023
Музди меҳнат	94 303	113 363
Андози иҷтимоӣ	18 538	22 673
Андозҳо	0	2 281 367
Сафари хизматӣ	0	9 923
Фарсудаҷавӣ ва истеҳлоқ	42 177	40 972
Намояндагӣ	0	34 413
Хайриявӣ	0	2 744 380
Харочоти маъмурии ғайр	112 331	79 672
Ҳамагӣ, харочоти маъмури	267 349	5 326 763

8. Даромад ва харочоти ғайриамалиётӣ

Аз рӯи моддаҳои мазкур даромад ва харочоти берун аз фаъолияти амалиётӣ Ҷамъият дар ҳисобот оид ба маҷмӯаи даромад инъикос гардидаанд.

8. Даромади ғайриамалиётӣ

Моддаҳо	2022	2023
---------	------	------

Даромади фоизӣ	1 357	828
Даромад аз мубодила		1080159
Ҳамагӣ, даромади ғайриамалиётӣ	1357	1080987

9. Харочоти ғайриамалиётӣ

Моддаҳо	2022	2023
Зарар аз фарқияти қурбӣ	1222268	
Зарар аз мубодила	117634	675626
Зарар аз хориҷшавии воситаҳои асосӣ	59575	2218918
Харочоти ғайриамалиётӣ дигар	7543278	2634264
Ҳамагӣ, харочоти ғайриамалиётӣ	8942755	5528808

10. Андоз аз Ҷоид

Аз рӯи моддаи мазкур дар ҳисобот оид ба маҷмӯаи даромад маблағи андоз аз Ҷоид, ки тибқи талаботи қонунгузори андозии амалкунанда ҳисоб карда шудааст, инъикос гардидааст.

11. Ҷоид бар як саҳмия

Аз рӯи моддаи мазкур тибқи талаботи СБҲМ (IAS) 33 бузургии Ҷоиди соф бар як саҳмия инъикос гардидааст.

Тавзеҳот ба моддаҳои Ҳисобот оид ба вазъи молиявӣ

12. Воситаҳои пулӣ

Моддаҳо	2022	2023
Воситаҳои пулӣ дар хазина – сомонӣ	57 249	45 867
Воситаҳои пулӣ дар бонк – сомонӣ	277 730	746 378
Воситаҳои пулӣ дар бонк – асъори хориҷӣ	2 124	7 156 010
Ҳамагӣ, воситаҳои пулӣ	337 104	7 948 255

13. Қарздориҳои дебитории тиҷоратӣ ва ғайр

Моддаҳо	2022	2023
Ҳисобҳо барои қабул	11863922	17202002
Пешпардохтҳо ба таъминкунандагон	3951125	4 092 940
Қарздориҳои дебитории кормандон	71709	54797
Андозҳои пешпардохтшуда/подошшаванда	998238	1 938 154
Қарздориҳои дебиторӣ аз рӯи амалиётҳои ғайр	2972660	756035
Захираи зарари интизорӣ	0	-1533999
Ҳамагӣ, қарздориҳои дебитории соф	19 857 654	22 509929

14. Захираҳои моддиву молӣ

Моддаҳо	2 022	2 023
Молҳо дар анбор	459 523	459 523
Ашёи хом ва масолеҳ	23419 520	15006650
Маҳсулоти тайёр	7 195 855	11732 688
Сўзишворӣ	203 319	174 100
Қисмҳои эҳтиётӣ	789 344	750 864
Лавозимоти идоравӣ	1 160 545	1 377 071
Зарф ва масолеҳи зарфӣ	1 009 098	896 083
Захираҳои ғайр	1032244	917008
Захираҳои зарар аз камбаҳошавӣ	0	-1 192 032
Ҷамағӣ, захираҳои моддиву молӣ	34 260350	29 225873

15. Дороиҳои дарозмуддат барои фуруш

Моддаҳо	2022	2023
Воситаҳои асосии барои фуруш пешбинишуда	2 555 981	
Ҷамағӣ, дороиҳои дарозмуддат барои фуруш	2 555 981	

16. Воситаҳои асосӣ

Шакл ва таркиби регистрҳои баҳисобгирии Ҷамъият маълумотро оид ба воситаҳои асосӣ тибқи талаботи СБҲМ (IAS) 16 «Моликият, бино ва таҷҳизот» ва СБҲМ (IAS) 36 «Камарзишшавии дороиҳо» дарбар намегиранд. Аз ин рӯ, барои инъикоси воситаҳои асосӣ дар ҳисоботи молиявӣ арзёбиҳо ва фарзияҳои муайяни роҳбарияти Ҷамъият татбиқ гардиданд.

Моддаҳо	2 022	2 023
Бино ва иншоот		
Арзиши ибтидоӣ	19352 696	18875 497
Фарсудашавии ҷамъшуда	-13769398	-13781219
Арзиши тавозунӣ	5 583 298	5 094 278
Мошинҳо ва таҷҳизот		
Арзиши ибтидоӣ	13546967	14023956
Фарсудашавии ҷамъшуда	-11377937	-11717925
Арзиши тавозунӣ	2 169 029	2 306 031
Таҷҳизоти идорӣ		
Арзиши ибтидоӣ	984 467	977 551
Фарсудашавии ҷамъшуда	-855 687	-782 395
Арзиши тавозунӣ	128 780	195 156

Мебел ва лавозимот		
Арзиши ибтидоӣ	229 025	243 325
Фарсудашавии ҷамъшуда	-176 054	-182 526
Арзиши тавозунӣ	52 970	60 799
Воситаҳои нақлиёт		
Арзиши ибтидоӣ	7 013 471	6 886 269
Фарсудашавии ҷамъшуда	-5 059 325	-5 291 583
Арзиши тавозунӣ	1 954 146	1 594 685
Соҳтмони нотаом	873 530	740 472
Таҷҳизот барои васлкунӣ		
Арзиши ибтидоӣ	2 007 979	2 007 972
Фарсудашавии ҷамъшуда	-313 979	-1 301
Арзиши тавозунӣ	1 694 000	2 006 671
Ҳамагӣ, воситаҳои асосӣ	12455754	11998092

17. Дороиҳои ғайримоддӣ

Нишондиҳандаҳо	2 022	2 023
Арзиши ибтидоӣ	195 600	195 600
Истехлоки ғуншуда	-114 923	-122 631
Арзиши софи дороиҳои ғайримоддӣ	80 677	72 969

18. Сармоягузориҳои дарозмуддат

Моддаҳо	2 022	2 023
Қоғазҳои қимматноки ҳиссавӣ	213 321	213 321
Сармоягузориҳо ба фаъолияти муштарак	669 578	669 578
Сармоягузориҳои дарозмуддати дигар	1 336 469	0
Ҳамагӣ, сармоягузориҳои дарозмуддат	2 219 368	882 899

19. Қарздориҳои кредитории тиҷоратӣ ва ғайр

Моддаҳо	2 022	2 023
Ҳисобҳо барои пардохт	237 798	3 567 579
Пешпардохтҳои харидорон	20110256	3022782
Қарздориҳои кредитории ғайр	224200	
Ҳамагӣ, қарздориҳои кредиторӣ	20 572254	6 590 361

20. Уҳдадориҳои ҳисобӣ

Моддаҳо	2 022	2 023
Музди меҳнат барои пардохт	786 052	829 323
Андози нафақа барои пардохт	9 956	0
Андози даромад барои пардохт	0	
Хароҷоти санаторӣ-осоишгоҳӣ	11 789	0

Дивидендҳо барои пардохт	954 911	1 146 284
Ўҳдадориҳои ҳисобии дигар	24 326	33 677
Ҳамагӣ, ўҳдадориҳои ҳисобӣ	1 787 033	2 009 284

21. Захираи пардохтҳои минбаъда

Моддаҳо	2 022	2 023
Захираҳои рухсатӣ	0	329 865
Ҳамагӣ, захираҳои пардохтҳои минбаъда	0	329 865

22. Сармояи худӣ

Ба санаи 31 декабри соли 2023 сармояи бақайдгирифташуда ва пурра пардохтшудаи Ҷамъият **2 450 206** сомони ро ташкил медиҳад. Дар давоми давраҳои ҳисоботӣ фуруши сахмияҳо ё бозхаридаи онҳо амалӣ нагардидааст. Ҳиссагузориҳои сахҳомон бо пулӣ милли-сомонӣ амалӣ гардида, онҳо ҳуқуқи гирифтани дивиденд ва тақсими сармояро бо пулӣ милли – сомонӣ доранд.

Ҷамъият азнавбаҳодиҳии воситаҳои асосии худро дар ҳолат ба санаҳои 1 январи соли 2003 ва 1 январи соли 2010 бо истифода аз индексҳои расмӣ тибқи Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронидааст. Бузургии захираҳои азнавбаҳодиҳӣ аз лаҳзаи гузаронидани азнавбаҳодиҳӣ тасҳеҳ нагардидааст. Маблағи захираҳои азнавбаҳодиҳӣ дар санаи ҳисоботи 31 декабри соли 2023 11615 951 сомони ро ташкил медиҳад, ки тақрибан баробар бо арзиши тавозунии воситаҳои асосии Ҷамъият - 11 998 092 сомонӣ аст.

Сармояи захиравӣ аз ҳисоби фоида ташаккул ёфта, тибқи меъёрҳои амалкунанда ва ҳуҷҷатҳои танзими дохилии Ҷамъият истифода мегарданд.

23. Рӯйдодҳои шартӣ ва ўҳдадориҳои бо андозбандӣ алоқаманд

Ҳоло дар Тоҷикистон Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул шудааст, амал мекунад, ки татбиқи андозҳои умумидавлатӣ ва маҳаллиро танзим мекунад. Баръакси кишварҳои дорои иқтисоди бозоргонии пешрафта, қонунгузори мавҷудаи андоз дар Тоҷикистон муддати ба қадри кофӣ татбиқ намегардад, аз ин рӯ, тафсир ва татбиқи ин қонун аксаран муҳолифат дорад. Ин далелҳо боиси ба таври қобили мулоҳиза зиёд шудани хавфҳои андозӣ дар Тоҷикистон дар муқоиса бо кишварҳои дорои низоми андозбандии мутараққӣ мешаванд.

Дар асоси фаҳмиши қонунҳои андоз, роҳбарият чунин мешуморад, ки ўҳдадориҳои андоз пурра эътироф шудаанд. Бо вуҷуди ин, қонунҳои андозии амалкунанда метавонанд аз ҷониби мақомоти дахлдори

танзимкунанда ба таври гуногун шарҳ дода шаванд, ки оқибатҳои онҳо метавонанд назаррас бошанд.

24. Рӯйдодҳои пас аз санаи ҳисоботӣ

Рӯйдодҳо пас аз санаи ҳисоботӣ, ки инъикосро дар ҳисоботи молиявии Ҷамъият талаб месозанд, мавҷуд нестанд.

25. Тасдиқи ҳисоботи молиявӣ

Ҳисоботи молиявии мазкур аз ҷониби Роҳбарияти Ҷамъият санаи 10 июни соли 2024 тасдиқ ва барои нашр муносиб доништа шуд.